



Дар охири сол, яъне 14-15 декабри соли 2018 аз тарафи Пажӯҳишгоҳ дар ҳамкорӣ бо кафедраи менеҷменти молиявии ДДМИТ конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии дар

мавзӯи **“Ташаккули модели инвестисионии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон”** баргузор гардид.

Конференсияи мазкур аз 3 бахши асосӣ иборат буд:

1. Бахши сармоягузорӣ ва рушди низоми иқтисодӣ;
2. Бахши молия ва ташаккули заминаҳои рушди иқтисоди миллӣ;
3. Муаммоҳои соҳибкорӣ, андозбанди ва муҳосибӣ дар шароити ташаккули модели инвестисионии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон.



Дар конференсияи мехмонони хориҷи кишвар намоёндагони ширкатҳои хориҷӣ намоёндагони вазорату идораҳо, мутахассисони соҳаи мазкур ва устодони шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

иштирок доштанд. Аз ҷумла:

- Намояндаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ниёзов Масрур – сармутахассиси Раёсати рушди соҳаҳои иҷтимоӣ.
- Ҳамоҳангсози Барномаи руди Созмони Милали Муттаҳид, Саидхоҷаев Ф.

- Намояндаи Бонки миллии Тоҷикистон н.и.и., дотсент Солиев Н.Н.
- Директори ПИТ “Молия”-ДДМИТ, н.и.и., дотсент Чумъабоев Х.Қ.
- Коршиноси калони муассисаи таълимӣ, лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо оид ба "Дастгирии самтҳои интиҳобшудаи ислоҳоти Идоракунии молияи давлатӣ (ИМД): ЛОТ 1" - Сигитас Бразинскас.
- Вакили Маҷлиси Олии ҚТ д.и.и., профессор Қудратов Р.Р.



Маърузаи конфронс бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баргузор гардид.

Конфронс дар сатҳи олӣ баргузор гардида дар охири конфронс чунин пешниҳодҳо шуданд:

- барои ҷалби сармояи хориҷӣ ба мақсад мувофиқ будан, муаммоҳои зиёдтар дар самти андозбандӣ ва имтиёз додан ба соҳибкорон то давраи ба истехсолот шуруъ намудани корхонаҳои нави ватанию хориҷӣ, ки ба пешрафти иқтисодиёт мусоидат намоянд;
- такмили қонунгузорӣ ва танзим дар соҳаи сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, хатарҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорию камтар намуда,

имконият медиҳад, ки шуғли самарабахшии дохилӣ таъмингардида, барои сармоягузори дохилӣ ва хориҷӣ тавсеа ёбад;

- дастгирии самараноки давлатии соҳибкорӣ ва таъмини беҳбуди фазои сармоягузорӣ ин кафолат ва тасдиқи суботи иқтисодию иҷтимоӣ, идоракунии самаранок, пешбурди самтҳои муосири ислоҳот ва татбиқи афзалиятҳои миллӣ ва стратегии кишвараст;
- инкишофи бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ бо рушди иқтисодиёт, коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатии аҳолии кишвар;
- кам кардани шумораи санчишҳо, коҳиш ва санчишҳои беасос пурра бартараф карда шаванд;
- барои ҷалб намудани сармоягузори хориҷӣ ҳарчи бештар имтиёзҳои андозӣ ва шароити хуб фароҳам оварда шавад.